

**АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ШУЪБАИ ИЛМҲОИ ҶАМЬИЯТШИНОСӢ №2, 2015**

**ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК №2, 2015**

**ФАЛСАФА ВА ҶОМЕАШИНОСӢ**

**УДК: 32 тадж.+800+1ф**

**МУРОДОВА Т.<sup>1</sup>**

**ШАРҲИ ЛОҲИЧӢ БА «ГУЛШАНИ РОЗ»-И МАҲМУДИ ШАБИСТАРӢ**

Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ ҳарчанд як мутафаккири аҳли тасаввуф шинохта шудааст, vale ҷаълимоти ахлоқии ў ҳам дар замони худи ў ва ҳам дар замони ҳозир арзиши баланди ҷаълими ҷаълими омӯзишӣ дорад, ки асари машҳури ў «Асрор – уш – шуҳуд» гувоҳи ин фикр аст.

Асари дигари ў Шарҳи «Гулшани роз» – и (Мафотех – ул – эъҷоз) мебошад, ки бо ҳоҳиши дӯстон ва муридонаш ба шарҳи «Гулшани роз»-и Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, az бузургтарин мутафаккирони асри XIV буд, навишта шудааст.

Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, az ҷумлаи шоирон, андешамандони замони хеш буд, ки бо «Гулшани роз» – аш маълуму машҳур шуда, ҳамтиrozи «Маснавии маънавӣ» – и Ҷалолиддини Румӣ ҷой пайдо мекунад. Номи овозадори Шайх Маҳмуди Шабистарӣ ва «Гулшани роз»-и ў тамоми Табризу Озорбайҷон ва Эронро фаро гирифтааст.

**Калидвожаҳо:** ахлоқ, ирфон, тариқат, ахлоқи ҳасана, аҳли имон, инсони комил.

Шамсиддин Муҳаммад ибни Алии Лоҳиҷӣ, мутахаллус ба «Асирий» – az машҳуртарин мутафаккирон дар ахлоқ ва az машоихони тасаввуфи тариқаи Нурбахшияи [7, 95; 1,18] нимаи дуюми асри XV –ва ибтидои асри XVI ба шумор меравад.

Мувоғики маълумоти дуктур Алиқули Маҳмуди Бахтиёри Лоҳиҷӣ az суфиёни барҷастаи саддаи нуҳуми ҳичрӣ буда, дорандай силсилаи насаби иршодӣ буд, ки ин фикрро худи мутафаккир дар поёни «Мафотех – ул эъҷоз фи Шарҳи «Гулшани роз» баён намуда, чунин менависад: «Ин факир, ки Муҳаммад бинни Яҳӯ бинни Алии Ҷелонӣ Лоҳиҷиам, муриди ҳазрати Сайид Муҳаммад Нурбахш ва он ҳазрат муриди ҳазрати Ҳоча Исҳоқи Ҷелонӣ ва он ҳазрат муриди ҳазрати Мирсаид Алии Ҳамадонӣ аст...» [10, 1-3].

Соли таваллуди Лоҳиҷӣ (Асирий) ба таври аниқ маълум нест ва он чи мусаллам аст, он аст, ки ў дар Лоҳиҷони Эрон таваллуд ёфта, маълумоти ибтидоиро дар он ҷо гирифта, баъдан ба шахру вилоятҳои кишвар, az ҷумла Табриз мусоғират намуда, соли 849 x (1447m.) ба шарҳи Рай омада ба хидмати

<sup>1</sup> Адрес для корреспонденции: Муродова Тоджинисо – канд.филос.наук, вед.науч.сотр. Отдела Истории философии Института философии, политологии и права им. А. Богоуддинова АН Республики Таджикистан. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.Маяковский 45/3, кв. 28.т.: 935677901.

муассиси силсилаи Нурбахшия Сайид Муҳаммади Нурбахш қарор мегирад. Чунонки худи Лоҳиҷӣ менависад таваққуфи ў дар Рай шонздаҳ сол тӯл мекашад... ва пас аз вафоти Нурбахш соли 869 азми мусофират мекунад.

Қайд намудан зарур аст, ки тариқаи Нурбахшия – аз машҳуртариин тариқаҳои тасаввуфи қарнҳои XV–XVI ба ҳисоб меравад. Сайид Муҳаммади Нурбахш муриди Хоҷа Исҳоқи Ҳатлонӣ (ваф. 827 ҳ – 1425 м) дар замони салтанати Темуриён, аниқтараш дар аёми ҳукумронии яке аз писарони амир Темур Шоҳруҳ Мирзо умр ба сар бурдааст. Пас аз таъсиси тариқаи хеш Нурбахшия, ки ба мазҳаби шиа асос ёфта буд, ба Шоҳруҳ, ки суннимазҳаб буд, созгор наомада саранҷом махбус мешавад, баъди ҳалосӣ аз маҳбас ба сайру саёҳатҳои зиёда ба Эрону Ироқ дар охир ба Машҳад ва баъд ба Рай омада, дар он ҷо хонакоҳе барпо карда, ба таълиму тарбияи муридон машғул мешавад. Соли 869 ҳ. (1461м.) дар шимоли Текрон аз дунё дармегузарад ва дар ҳамон ҷо ба хок супурда мешавад [10,12].

Сайид Муҳаммади Нурбахш [2, 1-3] ҳамчун асосгузори тариқа ва мутафаккири номдори тасаввуф, ё худ ба қавли Лоҳиҷӣ, он манбаи одобу ахлоқи ҳасана, он вориси илмулкамол ва ҳамчунин «пешвои авлиё» осори назмию насрини зиёде боқӣ гузоштааст, ки мутаассифона то ҳоло аз назари муҳаққиқони тоҷик дур мондааст. Аз ҷумлаи таълифоти ў метавон «Манзумаи наҷм–ул–ҳидоя», «Манзумаи воридот», «Рисолаи анвор», «Рисола дар сулук», «Маъоши соликин», «Нурбахшия», «Саҳифаи авлиё» ва ғ. ном бурд.

Бояд гуфт, ки мутафаккирони маъруфи тасаввуф Алоуддавла Симонӣ, Абумачди Суҳравардӣ, Маҷдидини Бағдодӣ, Саид Алии Ҳамадонӣ пирони тариқаи Нурбахшия ба ҳисоб мераванд.

Соли 869 баъди вафоти пираш Нурбахш Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ ба Шероз омада, ба тарғибу ташвиқоти ғояҳои тариқаи хеш сар мекунад. Вай хонакоҳе дар маҳаллаи «Лаби об» – и Шероз вasl ба дарвозаи «Боб – ас – салом» бино карда, онро ба хонакоҳи «Нурия» мавсум мекунад, ки ин ба хотири пир ва тариқаи худ буд. Лоҳиҷӣ аксари вақти худро сарфи тарбияи муридон менамояд ва бо ин иродатмандии ҳешро ба пиру муршиди худ бори дигар ба исбот мерасонад. Ин хонакоҳ ба зудӣ равнақу ривоҷ пайдо мекунад ва аҳли салотин ва бузургони вақт амлости зиёдеро ба он вақф намуданд ва тавлиятро ба шайх Муҳаммади Лоҳиҷӣ ва авлоди ў voguzor карданд. Лоҳиҷӣ (Асирий) то поёни умри худ ба муддати 43 сол дар Шероз умр ба сар мебарад ва дар ин муддат фақат мусофирате ба «Байт – ул – лиллоҳ ал ҳаром» намудаасту ҳалос. Дар ҳангоми баргашт аз Макка дар шаҳри Зубайд, ки аз шаҳрҳои Яман аст, Шайх Ҳайратӣ ва писараш Исмоилро, ки аз урафои он замон буданд, мулоқот намудааст. Нурбахш Шамсиддин Муҳаммад (Асирий) соли 912 ҳ.қ. дар Шероз вафот мекунад ва дар хонакоҳи «Нурия» дағн гардидааст ва ин байтро дар таърихи вафоти ў гуфтаанд:

Ҳасби холаш гашт ториҳи вафот

Қутби олам Сайиди арбоби факр [5, 6].

Писари ў Шайхзодаи Лоҳиҷӣ аз маҷоҳои ва хулафои силсилаи Нурбахшия будааст ва с. 927-ҳ.-қ дар Шероз даргузаштааст.

Боиси таъқид аст, ки эҳтиром ва муҳаббати Лоҳиҷӣ ба Сайид Муҳаммади Нурбахш то он дараҷа волост, ки дар «Асрор–уш–шухуд» баъди ҳамду сано ба Парвардигор ва Расули акрам (с) дар манқаби имоми комили

мукаммал Саид Мұхамади Нурбахш абёти пурмухтаво ва воломақом иншо намудааст:

Хар кире набошад дар тариқ,  
Кай шавад сармаст аз өзінің рахиқ.  
Гуфтамаш пире, ки бошад роҳбар,  
Аз баду неки рахи Ҳақ бо хабар.  
Кист ин дам гүй, нишони ў маро,  
То кунам бар амри ў өнпро фидо.  
Гуфт он рахбар, ки рахро мұқтадост,  
Чұмлаи увтодро ў пешвост.  
Ҳаст чун ҳур дар қаҳон ў Нурбахш  
З-он сабаб гашта – ст номаш Нурбахш.  
Чун шунидам номи ў, бехуд шудам.  
Лаҳзае шуд боз бо худ омадам [5, 4].

Дар ин ҳамду санои худ вай таъқид мекунад, ки ҳар кас, ки дар сар ҳавои сайру сулук дорад, бояд қабл аз ҳама муршиди хешро пайдо кунад ва домони вайро сар надиҳад. Вай бояд тамоми иродати хешро ба дасти пири худ супорад:

Дар иродат бош содик, эй мурид,  
Шуд иродат қулф ин дарро калид.  
Домани рахбар бигири роҳ чүй,  
Ҳарчи дорй кун нисори роҳи ўй [5, 9-10].

Хусусияти иродат аз ин иборат аст, ки он ба тарки одат – ба хислатҳои ахлоқи замима оварда мерасонад. Тарки одат дар навбати худ ба сүй саодат роҳ мекүшояд ва роҳи ягона ва қулфи дархои сарбаста ба иродат зич алоқаманданд. Ҳар гоҳ иродат ба муршид тобеъ шавад, роҳи садсоларо толиби содик ҳарчи зудтар ҳосил мекунад. Барои равшантар баён шудани эътиқод ва боварии Лоҳиҷӣ лозим аст, ки пеш аз ошной ба ҳамду тамциди ў дар ҳаққи Сайид Мұхаммад Нурбахш суханони муаллифро, ки аз дидори хеш бо Нурбахш дар китобаш «Шарҳи «Гулшани роз» овардааст, биоварем:

«Чун гояти азалий ва ҳидояти мулозимоти ҳазрати имоми замон, мұқтадой ахли имон, қутби фалаки сайёрат ва вилоят, меҳвари давоири иршод ва ҳидоят, шамсул – мила ват – тариқа вал – ҳақиқа ва дунё вад – дин Сайид Мұхаммад Нурбахш қаддас – уллоҳи сирруҳул – азиз роҳнамуний кард ва дар санаи тисъа ва арбаъина ва самон мояи ҳичрия ба шарафи тавба, ки дар тариқи авлиёуллоҳ мутаориф аст ва талқини зикри хафий машрут ба шароит мушарраф шудам ва дар мулозимоти эшон ба сулук ва риёзат таваҷҷуҳ ба эхёи лаёлӣ ба амри ин ҳазрат машғул мебудам ва ба мувозибот ба зикр фикр менамудам, то ба баракати тарку таҷрид ва сулук ба иршоди комил синаи дили ин факир ба нури Иллоҳӣ ҳосил кард» [5, 5].

Тавре, ки ишора шуд, Лоҳиҷӣ дар қисмати ҳамду санои хеш, нисбат ба Сайид Мұхаммади Нурбахш беҳтарин ва баландтарин ҳиссиёти худро баён карда мегўяд:

Он Мұхаммадному Исомартбаат,  
Мулки маъниро Сулаймон манзилат.  
Омада аз ғайб номаш Нурбахш,  
Буда чун хуршед зоташ Нурбахш...[5,7]

Лоҳичӣ пири хешро Муҳаммадсирату Ҳайдар номида фармудааст, ки дарвоқеъ Саййид Муҳаммад:

Дар шариат, дар тариқат пешво,  
Дар ҳақиқат роҳравонро роҳнамо [5, 8]

буда, манбаи одоби ахлоқи ҳамида, инсони комили мукаммал буд. Ва муриданаш ҳар як чун пири худ дурри дарёи вилоят буданд Шамсиддин Муҳаммад Лоҳичӣ вақти бештари худро дар тарбияту насиҳати бандагони замони хеш сарф намуда, дар ҷамъомадҳо аксар вақт қоидаҳои шариат ва одоби тариқат ва ҳамчунин руқнҳои асосии ахлоқи ҳасанаро баррасӣ намудааст.

Шамсиддин Муҳаммад Лоҳичӣ яке аз мутафаккирони сермаҳсултарини ахлоқу ирфони замонааш ба шумор меравад. Лоҳичӣ дар рӯзгори ҳаёт низ мақоми барҷаста доштааст, ки Тақии Авҳадӣ дар китоби худ «Арафот – ул – ошиқин» аз хусуси бузургии вай чунин ёд кардааст: «Шайх Муҳаммади Лоҳичӣ (Асири) аз фузалои номдор ва уламои комгори зудбай ирфони муҳаққақ, ҳулоаси комилони муҳаққақ, ҳовии фаҳовии ҳолот, ҷомеъи мӯҷомеъи камолот аст. Фазоил ва маорифи суварӣ ва маънавӣ, ҳақиқӣ ва маҷозиро молик ва соҳиб аст, табъаш дар назму наср мумтоз...» [5, 11]. Гувоҳи бузургӣ ва барҷастагии ин мутафаккири бузург асори гаронбаҳои худи ў мебошад. Аз ин ҷо мероси ирфонию фалсафӣ ва ахлоқии ин мутафаккири мӯътабарро ба ғайр аз Девони ғазаллиёт, ва рубоиёт ва рисолот боз маснавии «Асрор – уш – шуҳуд», «Шарҳи «Гулшани роз», («Мафотех – ул – эъҷоз)-ро дар бар гирифтааст: Маснавии «Асрор – уш – шуҳуд», ки бештар бо номи «Маснавии Асири» низ машҳур аст, яке аз «осори манзуми орифонаи латифу дилпазири забони форсӣ аст, ки мутаассифона то ба ҳол ба зевари табъ ороста нагардида буд» [5, 20 – 21]. Асари номбурда тамсилоти ирфонӣ – ахлоқиро дар бар гирифтааст, ки дар он матлабҳои ахлоқӣ – ирфонӣ ва сайру сулук дар зимни ҳикоёт ва достонҳои ширину дилпазир бо баёноти хушу латиф омадааст: Теъдоди абёти он се ҳазор байтро дар бар гирифтааст ва, ҷунонки қайд намудем, мундариҷаи асарро тамсилоти ирfonӣ – ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Ин асари хешро Лоҳичӣ ба мисли «Маснавии маънавӣ» – и Ҷалолиддини Румӣ ба қалам дода, дар зимн ба воситаи ҳикоёти рамзу тамсилӣ фикрҳои худро ифода намуда, ҳарчи бештар ҷиҳатҳои беҳтарини ахлоқи ҳамидаро таърифу тавсиф ва тарғиб менамояд.

«Шарҳи «Гулшани роз»-и («Мафотех – ул – эъҷоз») низ яке аз асарҳои Лоҳичӣ буда, дар шарҳи «Гулшани роз»-и Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, ки аз бузургтарин мутасаввифони асри XIV буд, навишта шудааст. Шайх Муҳаммад Лоҳичӣ ин шарҳро бо ҳоҳиши муридан ва дӯстонаш навиштааст, ки худи ў чунин менависад: «Паймон ва меҳри худро бо насли инсон аз назар дур наҳоҳам дошт, ки паймон бастаам, то ҳаргиз дар ҷиҳати гумроҳии мардум ва истиқори ҷаҳл ва фиребу риё, на танҳо гом бар надорам, ки то он ҷо, ки метавонам ба ҷаҳл ва гумроҳӣ бистезам ва насли инсонро аз наздик шудан ба ин ду ангезаи тирадарӯзӣ ва нифоқу ҷудоӣ ва қушту қуштор ва вайронӣ ... барҳазар дорам. Ва шояд ҳамин паймон будааст, ки бисёр корҳои судоварро аз даст гузоштам ва ҳар асаре ва навиштаеро, ки пешкаши насли инсон кардам, баёнияти озодӣ, озодагӣ, хушиву хушкорӣ ва ободониву сарсабзии ҷаҳон ва меҳри инсон ба инсону инсон ба табиат ва ҳанҷори оғариниши будааст [4,13].

Шайх Маҳмуди Шабистарӣ аз ҷумлаи шоирон, андешамандон ва равшанфикрони боломартбай замони хеш буда, ба ойин ва «Ройманд» дар таърихи фарҳангии башарӣ машҳур аст. Ӯ дар дехе аз дехаҳои Озорбойҷон ва пиромуни Табриз ба номи «Шабистар» дидо ба дунё кушодааст. Мувофиқи навиштаи дуктур Алиқул Маҳмуди Бахтиёри ном ва овозаи ӯ ба ҷое мерасад, ки на танҳо Табриз, Озорбойҷон ба ин «дех» сар меафрозад ва ба гунаи «модари шаҳр» ҷилва мекунад, балки номи дех он ҷунон ба Шайх Маҳмуди Шабистарӣ пайвандӣ пайдо мекунад, ки қуния ва лақаби Маҳмуд дар зери номи «Шабистар» камранг ва беранг мешаванд. Дигар касе на Саъдиддин ва на Начмиддин ва на падар ва ҷадаш «Аминаддин» – и «Абдулкарим» – и «Яхё» –ро мешиносад. Он чи номвар асту шинохта «Шайх Маҳмуди Шабистарӣ» ва шиноснома ва корномааш ба номи «Гулшани роз» аст, ки аз ҳамаи осори суфиён ва номварони ин тариқат, ба монанди Саноӣ, Аттор ва Ҷомӣ... як сару гардан болотар мегардад [4,11]. Ҳамин тавр Шайх Маҳмуди Шабистарӣ «дар як муддати кӯтоҳе ба «Гулшани роз» – и ҳуд маълуму машҳур шуда, ҳамтиrozи «Маснавӣ» – и Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ ҷой пайдо мекунад ва ҳамзонуи он бар «таҳти пешгоҳ» мешинад. Шабистарӣ, мувофиқи навиштаи дуктур Маҳмуди Бахтиёри, на танҳо «фазли оли хеш ва табор» аст, балки номи овозадор ва «Гулшани роз» – и ӯ тамоми Табризу Озорбойҷон ва саросари Эронро фаро мегирад.

Замони зиндагии Шабистарӣ ҳамзамони Ҳофиз буд ва рӯзгори талҳи зулму истибдод ва ҳукумати ҳакимони ҷоҳил, ки ба мардум, маҳсусан аҳли илму фарҳанг буд, рост меояд. Аз ин лиҳоз ҳар гӯяндае ногузир «дар парда сухан гуфтан» – ро ҷоиз медонист ва бинобар ин тавоной ва қудрати волое зарур меомад, ки сухан зери парда бошад. Маҳз, Мавлоно Румӣ гавҳарҳои гаронбаҳои хешро дар миёни анбуҳе аз пушол ниҳон кардааст. Ва Шабистарӣ ҳам дар зери парда сухан гуфта аз ба кор бурдани пушол ногузир будааст. Аммо ҳақиқат ин аст, ки матолиби сӣ ҳазор байтро дар як ҳазор байт ҷо додааст ва дастраси мардум ниҳодааст.

Ҷунонки дар боло гуфтем, Шабистарӣ дар дехе бо номи «Шабистар» дидо ба ҷаҳон кушодааст ва сипас ба Табриз меравад ва он ҷо илму дониш меомӯзанд ва саранҷом дар ҳамон дех дар оромгоҳи ҷовидони ҳуд ба оромиши тамом мерасад ва оромгоҳи ӯ то имрӯз зиёратгоҳи аҳли дилбастагонаш гардидааст.

Соли таваллуди Шабистариро 687 ёд кардаанд ва ба гуфтаи Ҳофиз Ҳусайнӣ Табризӣ (дар «Равзот – ул–чинон») соли 740 ҷашм аз дунё бастааст. Аммо ғурӯҳе соли вафоти ӯро 720 медонанд, ки дар ин сурат 43 сол бештар умр надоштааст. Ин таъриҳ аз рӯи фармудаи доктор Алиқул Маҳмуди Бахтиёри бар санги мазори Шабистарӣ навишта шудааст. Шабистарӣ устодон ва омӯзгорони ҳудро доштааст, ки дар «Саодатнома» номи яке аз устодон ва муршидонашро ёд карда мегӯяд:

Шайху устоди ман «Аминаддин»,  
Додӣ ал – ҳақ ҷавобҳое ҷунин.  
Ман надидам дигар ҷунон устод,  
К – оғарин ба равони покаш бод. [4, 9]

Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ шореҳи «Гулшани роз» ҳамин Аминаддинро пир ва муршиди Шабистарӣ медонад ва аммо Ризоқулиҳони Ҳидоят пири ӯро «Баҳоуддин Яъқуби Табрезӣ» – ро меконад. Ҳофизи

Карбалой (Хусайни Табрезӣ) дар китоби «Равзот ул – чинон» менависад, ки «Мавлоно Саъдуддин Маҳмуд [15] фармуданд, ки маро пои ҳазрати Шайх Баҳоуддин... бигзоред. Бояд гуфт, ки дар ки бораи омӯзгорон ва пирони Маҳмуди Шабистарӣ низ достону ривоятҳои зиёде овардаанд ва ҳар кадомро бо унвонҳои «Шайх ул – машоих филолам» ном бурдаанд. Аммо худи Шабистарӣ аз устодаш чунин ёд мекунад:

Риёву сумиа – в номус бигзор,  
Бияфкан хирқаву барбанд зунор.  
Чу пири мо шав, андар куфр фарде,  
Агар мардӣ, бидех дилро ба марде. [15]

Шайх Маҳмуди Шабистарӣ дар таърихи илму фарҳанг бо осори ирфонӣ маълуму машҳур аст. Пеш аз навиштани «Гулшани роз» ӯ пайрави Абулҳасани Ашъарӣ будааст, ки дар «Саодатнома» пас аз ситоиши чаҳор ёри Паёмбари ислом ва фиристодани «сад ҳазор дуруд ва салом» чунин месарояд:

Он гаҳе бо равони шайхи калом,  
Булҳасани Ашъарӣ имоми аном.  
Он ки биниҳод баҳри тоатро,  
Мазҳаби суннату ҷамоатро [15].

Аммо дигар дар «Гулшани роз» «ҷанги ҳафтод ду миллатро узр мениҳад» ва ғӯё сухани Мавлоно дар ӯ саҳт кор карда, ки мегӯяд:

Чунки бо маъшуқ гаштӣ ҳамнишин,  
Тарқ кун далолагонро баъд аз ин [15].

Чунонки муҳаққиқ Алиқули Маҳмуди Бахтиёри менависад: «Шайх Маҳмуди Шабистарӣ пас аз он ки дид ба дидори дӯст кушод, ҳат бар дугонаи нахустин кашид ва худро ба «тамошогоҳи роз» расонид ва гуфт:

Даромад аз дарам он бут сахаргоҳ,  
Маро аз хоби гафлат кард огоҳ.  
Зи рӯяш хилвати ҷон гашт равшан,  
Бад ӯ дидам, ки то худ кистам ман.  
Чу кардам дар руҳи хубаш нигоҳе,  
Баромад аз миёни ҷонам оҳе.  
Маро гуфто, ки «эй шайёди солус»  
Бар сар шуд умрат андар ному номус...  
Яке паймона пур карду ба ман дод.  
Ки аз оби вай оташ дар ман афтод...[11, 758 - 759]

Ҳамчунон ки мебинем, ҳамин оташ чунон ӯро дар лаҳиби худ гудоҳт, ки фарёдаш ба гунаи «Гулшани роз» падидор гашт. Шайх Маҳмуди Шабистарӣ ба шевай суфиён ҷанд китобҳое навиштааст, ки аз байни онҳо «Ҳақ – ул – яқин», «Мирот – ал – муҳаққиқин» ва «Саодатнома» – ро бояд ном бурд, ки Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ дар Шарҳи «Гулшани роз» ҷандин маротиба ба асарҳои ӯ ишора намудааст ва баъзе қисматҳое аз онҳоро овардааст, ки байни онҳо ва «Гулшани роз» ҷандон фарқе нагузаштааст. Аммо аз рӯи навиштаи Муҳаққиқ Алиқули Маҳмуди Бахтиёри «...ҷавҳар ва ҷони сухани Шайх Маҳмуди Шабистарӣ дар «Гулшани роз» булӯрина шудааст ва асари ростини ӯро ҳамин манзумаи кӯчак бояд доност. ... Ва яке аз камҳаҷмтарин манзумаи ирфонии забони форсӣ аст...» [11, 76]. Аз назари муҳаққиқ Шабистарӣ шуҳрат ва овозае дар ҳадди «Маснавӣ» – и Мавлоно Румӣ пайдо кардааст.

Шабистарӣ ин асари хешро дар сисолагӣ дар моҳи шавволи 717ҳ.к. дар посухи пурсишҳои Амир Саид Ҳусайнӣ Ҳаравӣ, муршид ва пешвои суфиёни Ҳурӯсон ва Ҳирот сурудааст ва худи Шабистарӣ дар оғози китоби хеш «Гулшани роз» гуфааст:

Гузашта ҳафту даҳ аз ҳафтсад сол,  
Зи хичрат ногаҳон дар моҳи шаввол.  
Расуле бо ҳазорон лутфу эҳсон,  
Расид аз хидмати аҳли Ҳурӯсон.  
Бузурге, к – андар он ҷо ҳаст машхур,  
Ба ақсоми хунар чун ҷашма ҳур.  
Ҳама аҳли Ҳурӯсон аз кеху меҳ,  
Дар ин аср аз ҳама гуфтанд: - У беҳ.  
Набишта номае дар боби маънӣ,  
Фиристода бари арбоби маънӣ,  
Дар ин ҷо мушкиле ҷанд аз иборат,  
Зи мушкилҳои асҳоби ишорат.  
Ба назм овардаву пурсида як – як  
Ҷаҳоне маънӣ, андар лафз андак [11].

Шайх Маҳмуди Шабистарӣ ҳамаи пурсишҳои Амир Ҳусайнӣ Ҳаравиро оварда, ба ҳар қадоми онҳо посух додааст, ва номи он маҷмӯаи манзумаро «Гулшани роз» ниҳодааст, ки дар ҳатми китоби хеш гуфтааст:

Аз он гулшан гирифтам шаммае боз,  
Ниҳодам номи ўро «Гулшани роз».  
Дар ў аз рози дил гулҳо шукуфта – ст,  
Ки то акнун касе дигар нагуфта – ст.  
Забони савсани ў, ҷумла гӯё – ст,  
Үюни нарғиси ў, ҷумла бино – ст,  
Тааммул кун ба ҷашми дил якояқ,  
Ки то барҳезад аз пеши ту ин шак (к).  
Беҳин манқулу маъқулу ҳақоик  
Мустафо карда дар илми дақоик...  
Ба ҷашми мункарӣ мангар дар ў хор,  
Ки гулҳо гардад андар ҷашти ту хор.  
Нишони ношиносӣ носипосӣ – ст  
Шиносоии ҳақ дар ҳақшиносӣ – ст  
Фараз з – ин ҷумлаам то гар кунад ёд,  
Азизе гӯядам раҳмат бар ў бод [11, 759].

Ин асар ба забонҳои англӣ, олмонӣ, туркӣ, урду, арабӣ ва форсӣ тарҷума шуда, 36 хел шарҳ бар он навишта шудааст ва маъруфтарин ва пурвозатарин шарҳе, ки «Гулашни роз» навишта шуда, ба зехни ҳар ҳонанда ва ошно ба «Гулашни роз» («Мафотех – ул – эъчоз») – и Шамсиддин Муҳаммади Лоҳиҷии Гелонӣ аст. Шабистарӣ аз назари мазҳабӣ, мувофиқи навиштаи Аликули Маҳмуди Бахтиёрӣ, «суннӣ ашъарӣ» будааст, ки пас аз сайру сулуки маънавӣ санги вуҷудаш пур аз нури ирфон шуда ва ба лаъл мубаддал гардида, «ман» – аш ба «ту» пайваста ва таҷаллигоҳи «ӯ» шуда буд, агарчи дар ҳамин «Гулашни роз» ҳанӯз қайду бандҳое будааст ва ў худ ҷунин идае дорад, ки: ба ҷаҳони ваҳдат ва тавҳид ва озодиву озодагӣ расидааст.

Аммо дар қиболи Шайх Маҳмуди Шабистарӣ, Шайх Муҳаммади Лоҳиҷӣ, бинобар навиштаи худ дар ҳамин «Гулашни роз» саҳт пойбанди аҳли байт будааст, аммо ба ин ҳама нигоҳ накарда, ў ба тасаввуф содик буда, ирфонро ба тасаввуф меомезад ва яке медонад ва аз ин ки ў аз аҳли тасаввуфи ирфонӣ буд, лаззат мебарад ва рӯҳи ў шодоб мегардад ва мушкилоти дунё барояш ночиз менамояд.

Тавре қайд карда шуд, мутафаккирони баъдинаи тасаввуф бар ин китоби дар боло номбаршудаи Шабистарӣ шарҳу тафсироти зиёде навиштаанд. Вале қобили қайд аст, ки шарҳи Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ бо равонии хеш, истифода аз ҳикоёту тамсилоти шиво ва ба кор бурдани ҳадисҳои Пайғамбар (с) ва оёти Куръони Маҷид аз дигар шарҳҳо ба қуллӣ фарқ мекунад. Ба гайр аз ин чанд рисолае аз Лоҳиҷӣ то ба мо расидаанд, ки дар шарҳу тафсири суханони мутафаккирони ирфону фалсафа оварида шудаанд.

Омӯзиши ҳаёту фаъолият ва осори ахлоқиву ирфонии чунин пешвоёни илму ҳикмат ва мақоми онҳо дар ташаккулу пешрафти илму фарҳанги башарӣ дорои аҳамияти муҳими омӯзандагӣ дорад.

Махсусан, Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ ва Маҳмуди Шабистарӣ, ки ҳарчанд мутафаккирони аҳли тасаввуф шинохта шуда бошанд ҳам, таълимоти ахлоқии онҳо ҳам дар замони худи онҳо ва ҳам барои замони ҳозир арзиши баланди таълимӣ ва омӯзишӣ дорад. Аз ин шарҳ он чи барои хонанда судманд ҳоҳад буд, ҳамин барҳурди бовариҳоест, ки заминасози равшанфикрӣ ва равшанигарӣ мебошад.

Лоҳиҷӣ дар зери пардаи ирфон масоили ахлоқи ҳамидаро бо тамоми ҷанбаҳояш дар муқобили ахлоқи замима таҳлилу баррасӣ намудааст. Ў сайъ намудааст, дар шарҳи хеш ба «Гулашни роз» ҷавҳари асосии андешаҳои Маҳмуди Шабистариро ба хонанда пешкаш намояд. Бояд қайд намуд, ки ҳам Маҳмуди Шабистарӣ ва ҳам Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ аз намозу рӯза шурӯъ накарда, балки аз покиву тозагии рафттору кирдор, гуфтор ва вучуди рӯҳи инсон сухан гуфта, ҳарчи бештар ба омӯзиш ва аз худ намудани илму маърифат ва дур шудан аз ахлоқи разила ва наздик шудан ба ахлоқи ҳамида инсонҳоро даъват менамояд. Онҳо инсонҳоро аз бадгӯй, бадкирдорӣ, душманий кардан, ҳуднамоиву ҳудфурӯшӣ, нахвatu кибури риё ва ғайраҳо ба дурӣ ҷустан даъват намуда, бар ивази он накӯкориву хоксорӣ ва хайрҳоҳиву дурандеширо, ки аз сифатҳои беҳтарини ахлоқи ҳасана мебошад, тарғибу ташвиқ менамоянд.

Майхору ринд бош, vale ҳуднамо мабош,  
Май нӯш, дар тариқати мо бех, ки ҳудфурӯш.  
Зинҳор, неки хулқу бади ҳуд ниҳон макун,  
Айби қасон бипӯш, vale айби ҳуд мапӯш.

### Адабиёт

1. А. Муҳаммадҳоҷаев. Гнессология суфизма. –Душанбе, 1990.
2. Ҳазраткулов М. Тасаввуф. –Душанбе, 1988.
3. Олимов К. Ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Ансорӣ. –Душанбе, 1988.
4. Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷии Гелонӣ. Мағотех – ул – эъҷоз фи шарҳи «Гулшани роз». – Техрон, 1382.
5. Шамсиддин Муҳаммад Лоҳиҷӣ. Асрор – уш – шуҳуд фи маърифат – ал – ҳақ – ул маъбуд». – Техрон – 1368, чопи аввал ва чопи дуюм – 1388.

**МУРОДОВА Т.**

## **КОММЕНТАРИИ ЛОХИДЖИ К «ГУЛШАНИ РОЗ»– МАХМУДИ ШАБИСТАРИ**

Шамсиддин Мухаммад Лохиджи признан одним из суфийских мыслителей, его этическое учение ценится до сегодняшних дней, что подтверждает его знаменитое произведение «Асрор – уш – шухуд».

Другим его произведением является Комментарии к «Гулшани роз» (Мафотих – ал – иъджаз), написанное по просьбе друзей и учеников.

Шайх Махмуди Шабистари, был одним из великих поэтов, мыслителей своего времени, известный своим произведением «Гулшани роз», которое занял о место наряду с «Маснавии маънави» Джалолиддина Руми.

**Ключевые слова:** этика, мистицизм, благой нрав, верующие, совершенный человек.

**MURODOVA T.**

## **CEMENTARIES OF MUHAMMAD LAHIJI «GULSHANI RAZ» Of MAHMOD SHABISTARI**

Shamsiddin Muhammad Lohiji is well-known as a great sufi thinker and his ethical theories had great value at his epoch and even nowadays, that could be submitted by his famous work “Asrar al-Shuhud”. His another great work is Comments for “Gulshani raz” of Sheikh Mahmud Shabustari known as “Mafatih al-ijaz” which was written by request of his friend and followers.

Sheikh Mahmud Shabustary was one of the great poets and thinkers of his time known with his “Gulshani raz” which became famous as “Masnavi” of Jaloluddin Rumi.

**Key words:** ethics, mysticism, good temper, believers, perfect man.